

И. Давлатшоев, доктори илмҳои педагогӣ

## ОМИЛҲОИ ПЕШГИРИИ БА ГУРӮҲХОИ ИФРОТГАРОЙ ГАРАВИДАНИ НАВРАССОНУ ҶАВОНОН

Дар арафаи санаи таърихӣ ба ҷашнгирии 30 - солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соли 1994 ҳалқи тоҷик таҳти роҳбарии Сарвари давлат – Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул кардааст, эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ гувоҳи қадамҳои устувори миллати тоҷик баҳри созмони чомеаи демократӣ, якпорчагии кишвари азизамон Тоҷикистон маҳсуб меёбад.

Эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ ва солгарди ҳучҷати тақдирсоз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандии ногустаний дорад. Зоро он таъминкунандаи асосии ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд, ташкилоту муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар таълиму тарбияи хонандагон, баҳусус наврасону ҷавонони тарбияшон душвор раванди муттасили таълиму тарбия муқаррар гардидаанд.

Чи хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар мамлакатҳои Сурия, Ирек, Афғонистон ва дигар кишварҳои шарқи мусулмонӣ зуҳуроти номатлуби ифротгарой, манфиатҷӯй, ки шаклҳои манфури терористӣ маҳсуб меёбанд, то ҳануз идома доранд. Бо ҳар ҳилаю найранги ҳаридуфурӯши одамрабоӣ ба ғурӯҳҳои бадҳоҳи ба ном “давлати исломӣ” кӯдакону ҷавононро аз бетаҷрибагӣ ба фанатизми исломӣ фирефта намуда, онҳоро ба гирдobi ҷангӣ бемаъниу қуштори бераҳмонаи одамони бегуноҳ мекашанд. Бо сабабҳои то ҳанӯз ҷой доштани ҳурофотпастӣ ва дунёбезорӣ дар гӯшаю канорҳои Ватани маҳбуби мо низ ҳам душманони дохилӣ ва ҳам хоинони ҳориҷӣ кӯдакону ҷавононро ба ғурӯҳҳои терористӣ шомил гардонида, аз пайи манфиатҷӯиҳои хеш ба ҳар дару девор мисли қаждум неш мезананд. Аз ин ҷост, ки ҷунин падидай номатлуб ба раванди тадбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак” ҳалал ворид соҳта, дар бисёре аз маъракаҳои азодорӣ, тӯю дигар маросимҳои анъанавӣ ҷараёни ҳамкориҳои педагогии мактабу донишгоҳҳоро бо оила ва аҳли ҷомеа кам риоя мекунанд.

Ба ҳеч қас пинҳон нест, ки андешаҳои иғволгаронаю ҳуднамоиҳои ифротгарой ва экстремистӣ, таъсири манфии маҳсуму маҳсумбачаҳо, эшону эшонбачаҳо ва ҳалифабонуҳо (ҷунин номгузориҳои мантиқӣ ба маҳсуму эшонзодаҳо ва ҳалифабонуҳои асили шаҳру деҳоти водии Ҳиссору Қаротегин, Элок, Қалъаи нави н. Файзобод, деҳоти Личак ва Эшонони н. Рогун ва дигар мавзеҳои мӯқаддаси вилоятҳои Ҳатлону Суғд ва Бадахшони кӯҳӣ далолат намекунанд, балки муаллиф маҳсуму

максумбачаҳо ва эшону эшонбачаҳои соҳтаро дар назар дорад), шайху авлиётаришиҳо, фолбинҳо ва дигар таблиғоти беасоси реаксионии зидди олимону рӯшанфикрон, ходимони давлатию ҷамъиятӣ ва дигар табақаҳои маорифпарвари фарҳангии тиббӣ равона кардашуда, таблиғоти бардурӯғу бофтаҳои воҳимаангези дунёбезорӣ, охирзамонӣ, қиёматпарастӣ ва пессимистӣ (рӯҳафтодагӣ, кӯҳнапарастӣ) нисбати ҳодисаҳои табиӣ, илму техника ва коинот ба идомаи таҳсили хонандагони муассисаҳои таълимӣ, баҳусус толибагон таъсири манғӣ мерасонанд. Чунин падидаи номатлуби авлиётаришиҳо дар мисоли яке аз собиқ “ҳомиёни дини ислом” Шайх Темур баравъо исбот гардида, ба тамоми пешвоён ва донишмандони дини мубини ислом иснод овард, ки ҳоҷҷат ба такрор нест.

Қобили қайд аст, ки ҳанӯз ҳам ба ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиной кашидану ҷарима бастани ашҳоси манғиатҷӯю иғвоангезанд ҳангоми идҳои Рамазон, Қурбон, маросимҳои азодорӣ ва дигар тӯю маъракаҳои бодабдаба, маҳкум намудану фош кардани қоида ва қонуншиканиҳо, зоҳирпарастони зери ниқоби “давлати исломӣ” панаҳбурда то ҳанӯз ба мушоҳида мерасанд.

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамагонро вазифадор намудааст, ки ҳар чи бештар мақоми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак»-ро баланд бардошта, тибқи тадбиқи ислоҳоти соҳаи маориф дар доираи талаботи замони муосир ва ба ҳаёт тадбиқ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» чораҳои таъчилий андешида шаванд. Президенти муҳтарам омӯзгоронро дар меҳвари соҳаи маориф қарор дода, сатҳу сифати дониши шогирдонро аз таҷрибаю маҳорати устодони баркамол қаламдод намудааст ва натиҷаи дилҳоҳи таълиму тарбияро бо истифода аз усулҳои замонавии таълим вобаста донистааст.

Бинобар он барои бартараф намудани мушкилоти бамиённомада омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва донишгоҳҳои кишварро мебояд, ки дар машваратҳои умумимактабӣ ва синфию аудитории хонандагону донишҷӯёни муасиссаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишгоҳҳо тавассути дастгирию қӯмаки методии Кумитаи падару модарон ва АВО(Ассотсиатсияи волидону омӯзгорон) бо истифода аз технологияи муосири таълиму тарбия чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ташкил намоянд;

- омӯзишу ҷорӣ намудани Паёми декабрии соли 2018 ва даъвати ватандӯстонаи Пешвои муаззами миллат, Президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “Рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” то соли 2021 тақозои замони муосир аст:

- дар ҳаёт тадбиқ намудани ҳадафи ҷаҳоруми саноатиқунонии босуръати деҳоти кишвар илова ба се ҳадафи стратегии рушди кишвар, яъне таъмини амнияти озукаворӣ, баромадан аз гумбастӣ

коммуникатсионӣ, истиқолияти энергетикӣ, ки дар алоқамандӣ бо раванди таълиму тарбияи мактабиён ва донишҷӯён мутобиқ кардан мебошанд, бешубҳа муҳим арзёбӣ мегардад;

- дар маҷлиси падару модарон ошкор ва фош намудани таъсири нобаҳангоми рӯҳониёни мутаассиб ва фанатизми исломгарӣ, пешгирии падидаҳои номатлуби паҳннамоии андешаҳои иғвогаронаи баҳиррасии дунё, ҳар гуна бофтаҳои хаёлии псемистӣ, таблиғоти беасоси реаксионии зидди олимону рӯшанфирӯзӣ, ҳодимони давлатию ҷамъиятӣ ва дигар табақаҳои маорифпарвари фарҳангию тиббӣ саривақтӣ мебошанд;

- фош намудани таблиғоти бардуруғу бофтаҳои воҳимаангези дунёбезорӣ, охирзамонӣ ва қиёматпарастӣ доир ба ҳодисаҳои табӣ, илму техника ва коинот беасос буда, наврасону ҷавононро ба гирдobi рӯҳафтодагӣ ва бесаводӣ кашидан асту вассалом;

- пешгирии ҳар гуна падидаҳои номатлуби фирефташавии наврасону навҷавонон, духтарони хатмкарда ва хатмкунандагони синфи 9 ба ифродгарӣ, фанатизми исломии ба ном “давлати исломӣ” дар ҷараёни маросимҳои динӣ ва маъракаҳои фарҳангию сиёсӣ муҳим буда, бо иштироки аҳли маорифи қишвар ва донишмандони маъруфи дини мубини ислом ниқоб аз рӯю вуҷуди ҳурофотпарастон қандан аст;

- тарзи ҳаёти солими кӯдакону наврасони болаёқатро дастгирӣ ва дар муқоиса бо ҷавонону кӯдакони оворагард ва тундгаро намуна нишон додан, дастовардҳои ихтиирокорӣ ва эҷодиёту қашфиётҳои илмию техникии онҳоро маблағгузорӣ намӯдан танҳо ба манфиати раванди таълиму тарбияи насли наврас мебуд, ки чунин тадбир вазифаи мо омӯзгорону устодон, рушанфирӯзӣ ва маорифчиёни қишвари соҳибистиқлол мебошад;

- ба истифода додани синфҳонаҳои иловагӣ ва таҷҳизоти таълимии варзишӣ, устоҳонаҳо ва сехҳои дӯзандагӣ дар деҳоти дурдасти қишвар баҳри нигоҳдории давомоти минбаъдаи толибагон ва ба ҳунарҳои мардумӣ ҷалб намудани хатмкардаҳои синфи 9 мусоидат мекунанд;

- ҷоннок намудани мақоми ҳудидораи Созмони талабагӣ ва Шӯрои духтарон бо сарпарастии Шӯрои навтаъсиси занон бешубҳа ба фаъолгардонии мақомоти ҳудидораи талабагӣ мусоидат мекунад;

- ташкил намудани семинару конфронсҳо ва мизҳои мудаввар доир ба ҷалби хатмкардаҳо ба истеҳсолот, таъминоти ҷойи корӣ барои онҳо, ба таъмини идомаи таҳсил дар коллеҷу омӯзишгоҳҳо ва макотиби олӣ оварда мерасонанд;

- бо мутахассисони соҳаи психология таъмин намудани муасиссаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолияти роҳбарияти муассисаҳои таълимиӣ ва кори роҳбарони синфҳоро ҷоннок мекунад;

- ташкили лабораторияҳои табиию риёзӣ, физика, химия, биология ва бо таҷҳизоти техникӣ таъмин намудани муасиссаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шарти зарурӣ ва омили асосии пешгирии қонуншиканиҳои наврасону ҷавонон мебошад;

- мувоғики машварату маслиҳати мутахассисони илмҳои педагогика ва психология пешгирии хушунат дар оилаҳои рӯ ба таназзуловарданиз

шарти зарурии ба гурухҳои ифротгапрой фирефта нагардиданит нарасону навҷавонон аст.

Дар раванди бонизоми технологияи мусоири коммуникатсионӣ ташкили конфронсу семинарҳо, маҳфилу мизҳои мудаввар падидаҳои мувофиқанд, ки аз баҳсу талошҳо ва пешниҳоди ишторокчиёни чунин чорабиниҳои амалий тавсияю гузоришҳо, дастурҳои навин ва дигар натиҷагириҳои самаранок рӯи кор меоянд ва ба тадбиқи сифати ислоҳоти соҳаи маориф мусоидат меқунанд.

Танҳо дар сурати ҳамбастагӣ, ягонагӣ ва таҳқиму рушди ҳамкориҳои педагогии мактаб, оила ва аҳли ҷомеа дар доираи Ваҳдати миллӣ бо боварии том метавон гуфт, ки дар замони гузариш ба низоми таҳсилоти 12-сола тамоми мушкилоти бамиёномада ҳаллу фасл ҳоҳанд гардид. Он гоҳ камолоти ахлоқию маънавии насли наврас, худшиносию ифтихори ватандории қӯдакону ҷавонон дар сатҳи тадбиқи ислоҳоти соҳаи маориф ва қонунҳои амалкунандаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст.

#### **Адабиёти истифодашуда**

1. Давлатшоев И. Ҳамкории мактабу оила ва бартараф намудани мушкилоти аз мактабҳои таҳсилоти умумӣ дур мондани хонандагон. Дар маҷмӯаи илмии «Нақши ҳамкориҳои педагогӣ дар камолоти ахлоқию маънавии қӯдакону наврасон». Муҳаррир В. Абдулазизов.- Душанбе, 2012.- С. 17-24.
2. Давлатшоев И., Каримов Қ., Амонов Н., ва диг. Даствурамали пешгирии қонунвайронқунӣ ва косташавии ахлоқи наврасону ҷавонон//Муҳаррири масъул И. Давлатшоев.- Душанбе: Сифат, 2014.- 36 с.
3. Давлатшоев И., Аҳмадова Ф. Тарбияи ватандӯстии хонандагон.- Душанбе : Сифат, 2024.- 132 с.
4. Каримова И., Шарифзода Ф., Сулаймонӣ С. Хонаводаи солим/Зери назари академик М. Лутфуллоев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 220 с.
5. Маликисломов Н. Некбин будан моро ба накуиҳо ҳоҳад бурд/Минбари ҳалқ, № 25, 17 июни соли 2020.
6. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон ба Маҷлиси Олии ҶТ, ш. Душанбе, Минбари ҳалқ, 23 январи соли 2015.
8. Раҳимзода Ҳ., Бобокалон Ф. М. Маърифати оиладорӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 10.-Душанбе, 2024.-316 с.
9. Раҳимзода Ҳ.Илм асоси пешрафти ҷомеа/Минбари ҳалқ, № 25, 17 июни соли 2020.
10. Раҳимзода Ҳ., Бобокалонов Ф. Оилаи солим–пойдории давлат. Муҳаррир М.У. Хидирзода.- Душанбе: Арҷанг, 2015.- 248 с.
11. Шарифзода Ф., Каримова Ҳ., Сулаймонӣ С. Пешгирии хушунат дар хонавода ва мактаб//Дастури методио илмӣ барои кормандони соҳаи маориф.- Душанбе: Ирфон, 2015.- 128 с.